

Даъватнома барои иштирок дар озмун

Сана:	10 июни соли 2022
№ ва номгӯи Грант:	Грант 0510 – ТАЧ: Фонди Энергияи Тоза (ФЭТ) долонҳои ҶИММ 2, 5 ва 6 (Лоихаи роҳи Душанбе-Қӯрғонтеппа)
№ ва номгӯи шартнома:	НСВ/СР-02/2021: Таҳвили таҷҳизоти рӯшноӣ, системаҳои эҳтиётии офтобӣ барои нуқтаҳои тандурустӣ / мактабҳо ва системаи насоси офтобӣ барои таъмини оби тозаӣ нӯшокӣ
Муҳлати пешниҳоди дархостҳо:	12 июли соли 2022, соати 15:00

1. Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Фонди Энергияи Тозаи Бонки Осиёи Рушд (БОР) барои пӯшонидани хароҷоти **Лоихаи роҳҳои 2, 5 ва 6 (Душанбе-Қӯрғонтеппа) маблағгузорӣ гирифт**. Қисми ин маблағгузорӣ барои пардохтҳо тибқи Шартномаи дар боло зикршуда истифода мешаванд. Озмун барои довталабон аз кишварҳои манбаи ҳуқуқдоштаи БОР кушода аст.
2. **Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд - "Фармоишгар") барои иштирок дар озмунҳои тендерии мӯҳрада аз Довталабони дорои ҳуқуқро барои **сохтмони чӯзҳои энергияи тоза** (минбаъд - "Қорҳо") даъват мекунад. Қорҳо аз (i) обтаъминкунии насоси бо энергияи офтобӣ (роҳи Душанбе-Қӯрғонтеппа, км 5+000 – 14+300); (ii) таъминоти барқии офтобӣ барои мактаб ва маркази тиббӣ, Обишифо ва Ҳаёти Нав (роҳи Душанбе-Қӯрғонтеппа, км 6+000 – 7+000 соат); ва (iii) равшанидиҳии роҳ барои нақби Озодӣ (роҳи Душанбе-Данғара) иборат мебошанд.
3. **Тендерҳои миллии озмунӣ** тибқи Тартиби як марҳилаи тендерии БОР гузаронида мешаванд: [Тартиби як марҳилаи тендер](#) барои ҳамаи довталабон аз кишварҳои ҳуқуқӣ, ки дар ҳуҷҷати тендерӣ тавсиф шудаанд, боз аст.
4. Дар озмун танҳо довталабони мувофиқ дорои таҳассуси асосии зерин ҳуқуқи иштирокдоранд:
 - Устувории ҷорӣ ваъзи молиявӣ узви савдо; ҳадди аққал, сарвати ҳолиси Иштирокчи барои соли гузашта бояд мусбат бошад.
 - Ҳадди ақали гардиши солонии сохтмон дар се (3) соли охир: US\$ 3,200,000.
 - Захираҳои молиявӣ бе ӯҳдадорихои молиявӣ барои ӯҳдадорихои ҷорӣ қарордод: на кам аз US\$ 800,000.
 - Иштирок ба сифати пудратчӣ, шарикӣ қорхонаи муштарак ё зерпудратчӣ на камтар дар як қарордод, ки дар панҷ (5) соли охир баста шудааст: US\$ 1,280,000.
 - Таҷриба дар сохтмон:
 - Тарҳрезӣ ва сохтани на камтар аз 1 лоихаи лоихаи обкашӣ бо истифодаи панелҳои офтобӣ, вале ҳангоми ба таври худкор иваз кардани қувваи барқ бо насосҳои плугери фишори баланд (фишори максималии 7,35 МПа), ҳадди аққали барқ 400 м, зарфияти ҳадди аққал 80 м³ / соат.
 - Таҳвил ва насби на кам аз 30 панелҳои офтобии як-ё поликристаллии кремнийи офтобӣ (навъи 250 WP, 320WP, ё ба ин монанд) барои таъминоти эҳтиётӣ.
 - Таҳвил ва насби на кам 250 лампаҳои LED барои равшан кардани нақбҳо ё кӯчаҳо.Дар ин ҳуҷҷат танҳо як чӯзӣ талаботи иттилоотиро барои довталабони эҳтимолӣ ҷамъбаст мекунад. Ба Довталабон тавсия дода мешаванд, ки барои пешниҳоди маҷмӯи

пурраи меъёрҳо ба Хуччатҳои тендерӣ мурочиат кунанд. Дар сурати фарқияти байни ин Даъват ба тендер ва хуччати тендер, хуччати тендерӣ амал мекунад.

5. Барои гирифтани маълумоти иловагӣ ва тасдиқи хуччатҳои тендерӣ довталабон бояд бо тамос гиранд (дар вақти қорӣ аз соати 10:00 то 16:00 (ба вақти Душанбе), ба истиснои шанбе, якшанбе ва ид):

Нуралӣ Арабзода,
Директори иҷроия
Маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳо
Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Кӯчаи Айнӣ 14, хучраи 407
734042 Душанбе, Тоҷикистон
Тел/Факс +992 37 222 20 76
e-mail: piurr@bk.ru

6. Барои дастрас намудани хуччатҳои тендерӣ бо забони англисӣ, довталабони мувофиқ бояд:

- ба суроғи дар боло навишташуда дархост кардани хуччатҳои тендерӣ барои NCB / CP-02/2021: Таҳвили таҷҳизоти равшанидиҳанда, системаҳои эҳтиётии офтобӣ барои муассисаҳои тиббӣ / мактабҳо ва системаи обкашии офтобӣ бо оби тозаи нӯшокӣ.
- тавасути интиқоли бонкӣ ба суратҳисоби зерин ҳаққи бебозгашт 200 доллари ИМА (дусад доллари ИМА) пардохт карда шавад:

Маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳо
SSB RT “Amonatbank”, Душанбе, Таджикитсан
INN: 010013762
MFO: 350101626
Суратҳисоби сомонӣ: 20202972101877101000
Суратҳисоби долларӣ: 20206840601861101000

Агар хидмати хаткашон талаб карда шавад, барои интиқол дар дохили кишвар то 400 сомонӣ ҳаққи иловагӣ талаб карда мешавад. Мизоч февран хуччатҳоро тавассути хаткашон мефиристад. Он барои гум шудан ё дер расонидан масъулият надорад.

7. Пешниҳодҳоро ба суроғи зерин пешниҳод кунед:

- Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Кӯчаи Шотемур, 27, хучраи 22, ошёнаи дуюм
Душанбе 734025, Тоҷикистон
- дар санаи **12 июли соли 2022** ё қабл аз он дар соати **15:00** (ба вақти маҳаллӣ)
- дар якҷоягӣ бо кафолати тендерӣ, ки дар хуччати тендерӣ тавсиф шудааст.

Пешниҳодҳо февран пас аз анҷоми мӯҳлати пешниҳоди дархостҳо дар ҳузури намояндагони довталабоне, ки иштирок карданро интиҳоб кардаанд, кушода мешаванд.